

ХУЛОСАИ

Шурои диссертатсионии 6D.KOA-017-и назди Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон аз рӯи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илм

Парвандаи аттестатсионии № 5

Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 02.04.2024, №1

Барои сазовор донишманди Бобозода Комил Олимҷон, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06.04 - Ташкил ва идоракунии корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо.

Диссертатсияи Бобозода Комил Олимҷон дар мавзӯи «Ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (назария, методология, амалия) аз рӯи ихтисоси 08.00.06 – Иқтисодиёт ва идоракунӣ тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.04 - Ташкил ва идоракунии корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо), санаи 19 декабри соли 2023, суратмаҷлиси №7.2 Шурои диссертатсионии 6D.KOA-017-и назди Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, 734024, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Айнӣ, 44, ки дар асоси фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07 январи соли 2022 №17/ш.д. таъсис дода шудааст, барои ҳимоя қабул карда шуд.

Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ Бобозода Комил Олимҷон 17 сентябри соли соли 1987 дар оилаи омӯзгор таваллуд шудааст, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, миллаташ тоҷик мебошад. Бобозода Комил Олимҷон соли 2004 ба Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ дохил ва аз рӯи ихтисоси ташкили интиқол ва идоракунӣ дар нақлиёт таҳсилро оғоз намуда, донишгоҳи мазкурро соли 2009 бо Дипломи аъло хатм кардааст.

Солҳои 2010 – 2011 ба ҳайси мутахассис дар шӯъбаи интиқол ва идоракунии Корхонаи воҳиди давлатии «Роҳи оҳани Тоҷикистон» фаъолият кардааст.

Аз моҳи ноябри соли 2011 то моҳи декабри соли 2014 дар аспирантураи рӯзонаи Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ таҳсил намуда, дар давраи муқарраршудаи таҳсил барномаи аспирантураро бомуваффақият аз худ намуд ва диссертатсияи номзадшаро дар мавзӯи «Самаранокии фаъолият ва рушди инфрасохтори нақлиёти минтақавӣ» (дар асоси маводҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон) дар Шурои диссертатсионии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бомуваффақият дифоъ намуда, соли 2016 сазовори дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ гардидааст.

Аз моҳи ноябри соли 2017 то моҳи декабри соли 2020 дар риштаи докторантураи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳсил карда, дар мавзӯи «Ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон» (назария, методология, амалия) диссертатсияи илмиашро барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ саривақт барои муҳокима пешниҳод намуд.

Айни замон, ба ҳайси ходими пешбари илмии шуъбаи таҳқиқоти инфрасохтори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон фаъолият намуда истодааст.

Мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии Бобозода Комил Олимҷон дар шуъбаи таҳқиқоти инфрасохтори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар ҷаласаи Шурои олимони Институти аз 30-юми март соли 2018 (протоколи №3) тасдиқ карда шудааст.

Диссертатсия дар шуъбаи таҳқиқоти инфрасохтори Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро шудааст.

Мушовири илмӣ: Рауфӣ Абдугаффор - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, профессори кафедраи маркетинги соҳавӣ ва байналмилалӣи Донишгоҳи технологияи Тоҷикистон.

Муқарризони расмӣ:

Раҷабов Раҷаб Кучакович – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, профессори Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон;

Самандарзода Искандар Ҳусейн – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, профессори кафедраи таҳлили иқтисодӣ ва омили Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншох Шоҳтемур;

Асрорзода Убайдулло Саттор - доктори илмҳои иқтисодӣ, и.в. профессор, ректори Донишгоҳи байналмилалӣи сайёҳӣ ва соҳибқории Тоҷикистон ба диссертатсия тақризи мусбат доданд.

Муассисаи пешбар - Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, дар тақризи худ, ки аз ҷониби мудирӣ кафедраи иқтисодиёти нақлиёт ва логистикаи Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ д.и.и., и.в. профессор Ҳамроев Ф.М. навишта шуда, аз тарафи раиси ҷаласа, н.и.и., дотсенти кафедраи иқтисодиёти нақлиёт ва логистикаи Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ Мирзобеков Х.Д. 06-уми март соли 2024, протоколи №8 баррасӣ гардида, аз тарафи ректори Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Давлатзода Қ.Қ. санаи 11-уми март соли 2024 тасдиқ шудааст.

Дар ҳулосаи додашудаи муассисаи пешбар, ки аз тарафи муқарриз имзо шудааст, қайд гардидааст, ки кори диссертатсионии Бобозода Комил

Олимчон ба талаботи КОА - и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Аз рӯи мазмуни илмӣ ва шакли таҳияи диссертатсияи докторӣ дар мавзӯи «Ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (назария, методология, амалия) ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки он ҳамчун кори илмӣ – таҳассусӣ ба ҳисоб рафта, дар он ҳалли масъалаҳои муҳим ва бартариятдоштаи илмҳои иқтисодӣ, ки ба талаботи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба диссертатсияҳои докторӣ ҷавобгӯ мебошад, гирд оварда шудаанд. Ҳамаи ин далелҳо бе ягон шаку шубҳа аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки кори илмии мазкур сазовори баҳои баланд буда, муаллифи он арзандаи дараҷаи илмӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06.04 - Ташкил ва идоракунии корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо мебошад. Автореферат мазмуни асосии таҳқиқоти диссертатсияро ифода намуда, дар он натиҷаҳои асосии барои ҳимоя пешниҳодшуда шарҳи пурраи худро ёфта, асоснок карда шудаанд.

Рӯйхати маводҳои илмии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ аз 41 номгӯ иборат буда, аз онҳо 2 монография, 1 китоби дарсӣ, 26 мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванда аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 8 мақола дар конференсияҳои байналмилалӣ чумҳуриявӣ ба ҷоп расидааст.

**Феҳристи интишороти илмии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ
диссертатсия, монография ва дастурҳо**

[1-М]. Бобоев К.О. Наземная инфраструктура автотранспорта в индустриально-аграрной модели развития экономики Таджикистана [Текст]: / О. Бобоев, К.О. Бобоев // Экономика Таджикистана. Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистан Душанбе. 2022, №4/2. С.-85-92. ISSN 2310-3957.

[2-М]. Бобоев К.О. Анализ территориальной проницаемости и риски при производстве услуг наземного транспорта [Текст]: / К.О. Бобоев, З.А. Шералиев // Институт экономики и демографии НАНТ // Экономика Таджикистана, Душанбе, №1 2020, С.81-86. ISSN 2310-3957.

[3-М]. Бобоев К.О. Предпосылки формирования квазирыночных структур в системе пассажирских воздушных перевозок Республики Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев, З.А. Шералиев, Б.Ш. Давлатов // Институт экономики и демографии НАНТ // Экономика Таджикистана, Душанбе, №4 (2) 2020, С.133-139. ISSN 2310-3957.

[4-М]. Бобоев К.О. Наземная инфраструктура транспорта- фундаментальная основа структурной трансформации экономики [Текст]: /

К.О. Бобоев, А. Шарифов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции, Душанбе, 2019, №1(26) с.22-30. ISSN 2308-054X.

[5-М]. Бобоев К.О. Теоретические основы структурной трансформации национальной экономики [Текст]: / К.О. Бобоев, А. Шарифов, С. Зубайдов // Вестник Таджикского государственного университета коммерции, Душанбе, 2018, №3(24) ст. 29-34. ISSN 2308-054X.

[6-М]. Бобоев К.О. Роль транспортной инфраструктуры в развитии регионов [Текст]: / К.О. Бобоев // Институт экономики и демографии АН РТ// Экономика Таджикистана, Душанбе, №1 2018, С.87-91. ISSN 2310-3957.

[7-М]. Бобоев К.О. Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии ҳамлу нақли автомобили борҳо [Матн]: / К.О. Бобоев, Ш.К. Шодиев, М.Г. Бобоев // Институт экономики и демографии АН РТ // Экономика Таджикистана, Душанбе, №1. 2018, С. 71-76. ISSN 2310-3957.

[8-М]. Бобоев К.О. Инфраструктура и экономический рост: проблемы взаимовлияния [Текст]: / К.О. Бобоев, О. Бобоев // Известия АН РТ, № 1 (249), 2018.- С.50-54.

[9-М]. Бобоев К.О. Организационные методы передачи инновационных организационных форм и перевозочных технологий на воздушном транспорте Республики Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев // Таджикистан и современный мир. Вестник Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. –Душанбе, 2018.-№1 (60).-С.185-199.

[10-М]. Бобоев К.О. Основы функционирования и развития транспортной инфраструктуры регионов [Текст]: / К.О. Бобоев // Институт экономики и демографии АН РТ// Экономика Таджикистана, Душанбе, 2017, №3. - С. 93-107.

[11-М]. Бобоев К.О. Оценка макроэкономической роли системы предоставления авиаперевозочных услуг трудовым мигрантам в экономике Республики Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев, Дж.П. Мирзоева // Таджикистан и современный мир. Вестник Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан.- Душанбе, 2016.-№1 (51).-С.119-123. ISSN 2075 – 9584

[12-М]. Бобоев К.О. Влияние развития транспортной инфраструктуры на экономический рост регионов Республики Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев, Дж.П. Мирзоева // Таджикистан и современный мир. Вестник Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2015.-№4 (50). – С.189-196. ISSN 2075 – 9584

[13-М]. Бобоев К.О. Развитие транспортной инфраструктуры в регионах Республики Таджикистан: анализ и оценка состояния. Часть 1 [Текст]: / К.О. Бобоев //Региональные проблемы преобразования экономики / Ежемесячный научный журнал Академия наук Российской Федерации, Дагестанский

научный центр Институт социально-экономических исследований. - Махачкала, 2015. - № 10. - С.87-99. ISSN 1812-7096

[14-М]. Бобоев К.О. Развитие транспортной инфраструктуры в регионах Республики Таджикистан: анализ и оценка состояния. Часть 2 [Текст]: / К.О. Бобоев // Региональные проблемы преобразования экономики/Ежемесячный научный журнал Академия наук Российской Федерации, Дагестанский научный центр Институт социально-экономических исследований. - Махачкала, 2015. - № 11. - С.196-210. ISSN 1812-7096

[15-М]. Бобоев К.О. Транспортная инфраструктура в системе регионального развития Республики Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев // Таджикистан и современный мир/Вестник Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2015. - № 1.- С.15-26. ISSN 1812-7096

[16-М]. Бобоев К.О. Место рынка предоставления пассажирских авиаперевозочных услуг внешним трудовым мигрантам в структуре национальной экономики Республики Таджикистан // Таджикистан и современный мир / Вестник Центра стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан. - Душанбе, 2015. - №1. - С.175-187.

[17-М]. Бобоев К.О. Теоретические основы пространственной транспортно-инфраструктурной организации в условиях рынка [Текст]: / К.О. Бобоев // Известия Академии наук Республики Таджикистан: серия экономики. - Душанбе, 2012. - № 1(45). - С.13-23.

[18-М]. Бобоев К.О. Особенности транспортной инфраструктуры горных регионов [Текст]: / К.О. Бобоев, А.К. Шералиев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия экономики. - Душанбе, 2012. - № 1 (45). - С.102 -112

[19-М]. Бобоев К.О. Теоретико-методологические предпосылки обеспечения регионального развития авиационных перевозок в Республике Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев, Дж.П. Мирзоева, А.К. Шералиев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия экономики. - Душанбе, 2012. - № 1(45). - С.6-12.

[20-М]. Бобоев К.О. Оценка уровня обеспеченности территории и населения регионов транспортной инфраструктурой [Текст]: / А. Рауфи, К.О. Бобоев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия экономики. - Душанбе, 2012. - №1(45). - С.32-46.

[21-М]. Бобоев К.О. Приоритеты развития региональной транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев, Дж.П. Мирзоева, А.К. Шералиев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия экономики. - Душанбе, 2012. - № 1(45). - С.47-54.

демография АЭИ РТ. Монография. Душанбе, - 2019. - 104 с.(5,2 п.л.)

[22-М]. Бобоев К.О. Пути повышения территориальной эффективности развития транспортной инфраструктуры [Текст]: /О.Бобоев, К.О. Бобоев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия Экономика. - Душанбе, 2012. - № 1(45). - С.96-101.

[23-М]. Бобоев К.О. Модельное представление Программы управления сбалансированного развития транспортной системы Республики Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев, А.К. Шералиев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия Экономика. - Душанбе, 2012. - № 1(45). - С.25-31.

[24-М]. Бобоев К.О. Оценка состояния и тенденции развития гражданской авиационной деятельности в Республике Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия: Экономика, 2011.-№2 (42).-С.149-158.

[25-М]. Бобоев К.О. Влияние миграции на конвергенцию показателей регионального экономического роста Республики Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев // Известия Академии наук Республики Таджикистан.-Душанбе, 2012.- №1 (45).-С.83-88.

[26-М]. Бобоев К.О. Формирование затрат на адаптации предприятия к условиям рынка ресурсов [Текст]: / К.О. Бобоев // Экономика Таджикистана/Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. Ежеквартальный научный журнал. - Душанбе, 2014. - № 2-3.- С.190-214. ISSN 2310-3957.

[27-М]. Бобоев К.О. Предпосылки формирования кластерных структур в системе перевозок Республики Таджикистан [Текст]: / К.О. Бобоев // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия Экономика. - Душанбе, 2016. - № 1(49). - С.105-110.

Монография ва брошюраҳо:

[27-М]. Бобоев К.О. Развитие рынка услуг инфраструктуры транспорта: теоретический аспект [Текст]: / К.О. Бобоев/ Институт экономики и демографии АН РТ. Брошюра. Душанбе, - 2016. - 63 с. (3,0 п.л.)

[28-М]. Бобоев К.О. Развитие производства услуг инфраструктуры транспорта: методологическое обеспечение [Текст]: / К.О. Бобоев/ Институт экономики и демографии АН РТ. Препринт. Душанбе, - 2017. - 86 с. (4,2 п.л.)

[29-М]. Бобоев К.О. Анализ потенциальных возможностей предложения услуг инфраструктуры транспорта [Текст]: / К.О. Бобоев / Институт экономики и демографии АН РТ. Препринт. Душанбе, - 2018. - 92 с. (4,5 п.л.)

[30-М]. Бобоев К.О. Оценка влияния объема производства услуг инфраструктуры транспорта на развитие территорий [Текст]: / К.О. Бобоев/ Институт экономики и демографии АН РТ. Монография. Душанбе, - 2018. - 74 с. (3,6 п.л.)

[31-М]. Бобоев К.О. Инновационные формы и механизмы развития производства услуг инфраструктуры транспорта. Институт экономики и демографии АН РТ. Монография. Душанбе, - 2019. - 104 с.(5,2 п.л.)

[32-М]. Бобоев К.О. Региональная транспортная инфраструктура современного Таджикистана. - Душанбе, Дониш, 2018. - 214 с. (10,6 п.л.)

[33-М]. Бобоев К.О. и др. Тахлили макроиқтисодӣ. Васоити таълимӣ. Душанбе: ҶДММ “Хирадмандон”.-2021. - 184 с.(автор-80 стр).

Мақолаҳое, ки дар дигар нашрияҳо ба таъб расидаанд:

[34-М]. Бобоев К.О. Роль и функции государства в новых условиях целевого состояния транспортной системы в Республике Таджикистан/ Проблемы развития экономики Таджикистана и пути их решения // Материалы республиканской научно-практической конференции (г. Душанбе, 2012 г.). - Душанбе. С.40-46 0,4 (в соавт. автором - 0,2 п.л.).

[35-М]. Бобоев К.О. Система мер трансформационного периода развития транспортной системы Республики Таджикистан/Проблемы развития экономики Таджикистана и пути их решения//Материалы республиканской научно-практической конференции (г. Душанбе, 2012 г.). - Душанбе, 2012. - С.37-40 (0,2 п.л., в соавт. автором - 0,10 п.л.).

[36-М]. Бобоев К.О. Основные проблемы транспортной системы Республики Таджикистан / Автоматизация и энергоснабжение машиностроительного и металлургического производства, технология и надежность машин, приборов и оборудования//Материалы VII Международной научно-технической конференции (г. Вологда, 13-15 марта 2012 г.) - Вологда, 2012. - С.67-69 (0,1 п.л.).

[37-М]. Бобоев К.О. Предпосылки формирования квазирыночных структур в системе пассажирских воздушных перевозок Республики Таджикистан // Книга, посвящённая 30-летию Государственной Независимости Республики Таджикистан. Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистан - Душанбе: КВД «МАТБАА», 2021. - С. 99-106.

[38-М]. Бобоев К.О. Структурные факторы формирования и развития производства услуг инфраструктуры транспорта // Книга, посвящённая 30-летию Государственной Независимости Республики Таджикистан. Институт экономики и демографии Национальной академии наук Таджикистан - Душанбе: КВД «МАТБАА», 2021. - С. 89-98.

[39-М]. Бобоев К.О. Ҳолати рушд ва ҷойгиркунии инфрасохтори нақлиёти Тоҷикистон дар марҳилаи гузариш ба модели индустриалӣ-аграрии иқтисодӣ [Матн]:/ К.О. Бобоев // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Вазъи муосири рушди индустриалӣ- инноватсионии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дурнамои рушди онҳо», Душанбе, 30 ноябри соли 2021

[40-М]. Бобоев К.О. Инфрасохтори нақлиёти кишвар – омили рушди комплекси нақлиёти Тоҷикистон [Матн]:/ К.О. Бобоев // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Комплекси нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дурнамои рушди он», Душанбе, 30 ноябри соли 2022

[41-М]. Бобоев К.О. Нақши нақлиёти рӯйзаминии автомобилӣ дар рушди минтақаҳои деҳоти Тоҷикистон [Матн]:/ К.О. Бобоев// Конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи: «Трансформатсияи индустриалии минтақаҳои деҳоти Тоҷикистон». - 27 майи соли 2022, Душанбе, Тоҷикистон.

Ба диссертатсия ва автореферат тақризҳо ворид шудаанд:

1. Қодирзода Д.Б. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон чунин эрод пешниҳод гардидааст:

Ҳамин тавр, сатҳи баланди таҳқиқотҳои гузаронидаи муаллифро қайд намуда, дар автореферат мушкilotҳо, муаммоҳои тақмили ташкили шарикии давлатӣ-хусусӣ дар фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ ва самту роҳҳои тақмили мушаххас карда мешуданд, ба манфиати кор мебуд.

2. Фақеров Ҳ.Н. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, профессори кафедраи иқтисоди корхонаҳо ва соҳибкории Донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон чунин эрод пешниҳод шудааст:

- дар автореферат суҳан дар бораи арзёбии таъсири омилҳо ба раванди ташкил ва идораи истеҳсолоти маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ меравад, вале ҳар қадам аз омилҳо чи қадар вазни хос дар таъсири умумӣ доранд, оварда нашудаанд.

3. Ашуров И.С. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, профессори кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисоди ҷаҳони ДСРТ чунин эродҳо пешниҳод шудааст:

- дар автореферат арзёбии назариявии вазифаҳои иденсификатсия ва баҳодихии раванди ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ кам ба назар мерасад;

- ҳуб мешуд, агар дар автореферат мушкilot, муаммоҳои ташаккули бозори истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ дар робита бо самаранокии ба онҳо дахлдошта оварда мешуданд.

4. Азимов А.Ҷ. – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи назарияи иқтисодии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тижорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд чунин эрод пешниҳод шудааст:

- ба сифати эрод, ки хусусияти тавсиявӣ дорад, бояд қайд кард, ки «Ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ чанбаи муҳими таъмини фаъолияти самараноки системаи нақлиёт дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ мебошад. Бисёр чихатҳои ташкили фаъолияти

истеҳсолии инфрасохтори нақлиётро дарбар мегирад». Дар асоси ин, дар қорба проблемаҳои ташкили хизматрасонии техникӣ, рушд ва нигоҳ доштани шабакаи роҳҳои баландсифат, ки дар самарайи системаи нақлиёт нақши калон мебозанд, диққати кофӣ дода нашудааст.

5. Набиев Т.Т. – д.и.и., профессори кафедраи идораи давлатӣ ва иқтисоди миллии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин эрод пешниҳод шудааст:

- дар автореферат баъзе норасоҳои вучуд доранд, масалан, фарқияти типологияи пешниҳоднамудаи муаллиф аз принципҳои маъмурии ҳудудии тақсимоти ноҳияҳои кишвар чӣ афзалият доранд, дар ин ҷо қайд нагардиданд.

6. Дадоматов Д.Н. – д.и.и., дотсент, мудири кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии бизнес, ҳуқуқ ва сиёсати Тоҷикистон чунин эрод пешниҳод шудааст:

- дар автореферати диссертатсия ба таъмини бехатарӣ, самаранокӣ ва устувории чараҳои фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ аҳамияти кам дода шудааст.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, баъзе аз эродҳо хусусияти тавсиявӣ доранд.

Интихоби муқарризони расмӣ бо пешниҳоди комиссияи ташхисии Шурои диссертатсионӣ бо назардошти мавҷудияти салоҳият ва мавқеи устувор дар доираи таҳқиқи масъалаҳои ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, мавҷудияти интишорот дар соҳаи мазкур ва қобилияти баҳодихӣ ба аҳамияти илмию назариявии диссертатсия, ҳамчунин, бо розигии шахсии онҳо барои пешниҳоди тақриз асоснок шудааст.

Интихоби муассисаи пешбар бо он асоснок карда шудааст, ки Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ дар самти илми дахлдор ҳамчун муассисаи шинохташуда ба ҳисоб рафта, қодир аст, ки арзиши илмӣ ва амалии диссертатсияро муайян намояд.

Шурои диссертатсионӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ:

- ҷанбаҳои амалӣ ва асосҳои назариявӣю методологии дигаргунсозии таркибии иқтисодиёти миллий дар шароити инкишофи системаи ташкили истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ муайян карда шудаанд;

- асосҳои методологӣ ва принципҳои ташаккули инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ, аниқ намудани мазмуни он аз нуқтаи назари синтези равишҳои гуногун: комплексӣ, системавӣ, логистикӣ, кластерӣ ва институтсионалӣ муайян карда шудаанд;

Нав - хусусиятҳои кластерсозии нақлиётӣ-ҷуғрофӣ ва тадқиқи вазифаҳои гурӯҳбандии маҳсулоти инфрасохтори воситаҳои нақлиёт дар шароитҳои нави гузариши иқтисоди бозории Тоҷикистон муайян шудаанд;

Нав - таҳлили ҳолат ва муайян намудани проблемаҳои рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла:

- тамоюлҳои глобалии рушди истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ дар дигар кишварҳо ва имкони татбиқи онҳо дар шароити комплекси нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудаанд;

- стратегияи ташаккул ва механизмҳои идоракунии равандҳои рушди истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ таҳия карда шуданд;

- шартҳои идоракунии самарабахши рушди раванди истеҳсоли инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ муайян карда шудаанд;

- системаи нишондиҳандаҳо дар асоси омили расмӣ барои ба даст овардани хусусияти таъмини минтақаҳо бо маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ ва муайян намудани омилҳои, ки ба пайдоиши тафовути ҳудудии онҳо дар раванди ташкили истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамоянд, таҳия карда шудаанд;

- системаи ченкунакҳо, ки метавонанд моҳияти маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣро ҳамчун як система ифода намоянд ва муайян кардани дараҷаи қобилияти гузарониши ҳудудии нақлиёти автомобилӣи субъектҳои ҳудудӣ ва хавфҳои мушаххаси истеъмоли ин маҳсулот пешниҳод гардидаанд;

- тадбирҳои дастгирии давлатии истеҳсоли маҳсулоти бароҳат ва беҳатари инфрасохтори воситаҳои нақлиёт муайян карда шудаанд;

- аҳамияти маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ дар ташаккули модели эволюсионии системаи воқеии иқтисодӣ, инчунин дар баланд бардоштани иқтидори транзитии кишвар муайян гардидаанд;

- асосҳои концептуалии таъмини мувозинат дар истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ дар асоси принципҳои ҳамғирӣ ва диверсификасия бо схемаҳои гуногуни ташкили раванди интиқол ташаккул дода шудаанд;

- тадбирҳо оид ба таъмини рушди инноватсионии системаи идоракунии давлатии истеҳсоли маҳсулоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ, ки баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ ва некуаҳволии аҳолиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин менамояд, таҳия шудаанд.

Дар натиҷаи ҷамъбасти андешаҳои олимони таҳқиқи масъалаҳои умумии назариявӣ ва методологии таҳқиқоти инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ бештар дар асарҳои олимони тоҷик академикони АМИТ Қаюмов Н.Қ.,

Назаров Т.Н., Раҳимов Р.К., Саидмуродов Ҳ.М., инчунин, Асрорзода У.С., Бобоев О., Бронштейн Я.Т., Чумаев Ҷ.Ҷ., Катаев А.Ҳ., Каримова М.Т., Комилов С.Ҷ., Мирсаидов А.Б., Низомова Т.Д., Усмонова Т.Ҷ., Раҷабов Р.К., Рауфӣ А., Раҳимзода Ш.М., Саидмуродзода Л.Ҳ., Самандарзода И.Ҳ., Сангинов О.Қ., Садридинов С., Фохаков А.С., Ҳамроев Ф.М., Ҳочаев П.Д., Шарифзода Б.М., Хоналиев Н. ва дигарон ба мушоҳида мерасад. Онҳо паҳлуҳои гуногуни ташкил ва идораи инфрасохтори нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳқиқ намуда, масъалаҳои назария, методология ва амалияи онро ба рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар мавриди таҳлил қарор додаанд.

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти мазкур бо он асоснок карда мешавад, ки хулосаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонанд ҳамчун заминаи коркардҳои илмӣ дар фаъолияти амалӣ ва таҳияи минбаъдаи Барномаи рушди инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба инобат гирифта шаванд.

Аҳамияти натиҷаҳои бадастовардаи доктараби дараҷаи илмӣ дар амалия, чунин ифода меёбад, ки муқаррарот ва хулосаҳои илмӣ дар қоридиссертатсионӣ таҳияшуда дар таълими як қатор фанҳои иқтисодӣ, аз қабилӣ «Иқтисодиёти инфрасохтори нақлиётӣ», «Иқтисодиёти нақлиёти автомобилӣ», «Логистикаи нақлиётӣ», «Ҳамлу нақли байналмилалӣи автомобилӣ», инчунин ҳангоми хондани маърузаҳо дар курси махсус оид ба татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ ба ихтисосҳои иқтисодӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва миёнаи касбии кишвар ва дигар фанҳо истифода шуда метавонанд. Дар асоси муқаррароти илмӣ бадастомада ва тавсияҳои амалӣ Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти идоракунии соҳаҳои инфрасохтор метавонанд санадҳои меъёрӣ, барномаҳои рушд, барномаҳои мониторинг ва дастурамалҳоро оид ба такмили сиёсати муассир ва муттасилро дар соҳаи ташкил ва идоракунии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ, андешидани тадбирҳои заруриро барои беҳтар намудани фазои транзитӣ дар кишвар, инчунин таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ бо амиқ муайян кардани ҳадафҳо ва вазифаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳои кишвар таҳия намоянд. Муқаррароти алоҳидаи қоридиссертатсионӣ метавонад барои идоракунии истифодабарӣ ва нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат намояд.

Пешниҳодҳои муаллиф оид ба хусусиятҳои ташкилӣ ва идоракунии фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ дар заминаи муносибатҳои ташкилӣ-иқтисодӣ дар доираи холдинги инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ амалӣ карда мешаванд. Ҳамчунин, пешниҳодҳои муаллиф оид ба ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти

автомобилӣ ба воситаи истифодаи усулҳои барномавӣ, системавӣ, картографӣ, оптималикунонӣ ва эконометрикӣ асоснок карда шудааст.

Докторант мафҳуми ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ кишварро дар раванди амалисозии ҳадафи стратегияи аз бумбусти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани мамлакат мутобиқ намудааст.

Нишондиҳандаҳои муайянкунандаи тамоюли рушди фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гурӯҳбандии минтақаҳо аз рӯи сатҳи рушди инфрасохтори нақлиётӣ ҳудо карда шудааст. Дар рафти таҳқиқот муайян карда шудааст, ки таҳия ва татбиқи Стратегияи Тоҷикистон кишвари транзитӣ ҳамчун усули барномавии инкишофи инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ барои рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар баромад мекунад.

Дар раванди истифодаи усулҳои идоракунии тавассути бенчмаркинг ва технологияҳои рақамӣ ва ба аутсоссинг воғузур кардани объектҳои наздиқроқои калони иқтисодии мултипликативӣ дар соҳаҳои дигари иқтисодиёти кишвар ба амал меоянд, ки ғоиданокии умумии рушди фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ кишварро муайян мекунад.

Аз тарафи докторант дар таҳқиқотҳо қайд гардидааст, ки бо мақсади баланд бардоштани нақш ва мақоми фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ дар табдил ёфтани мамлакат ба кишвари транзитӣ тақлифу пешниҳодҳои мувофиқ таҳия карда шудаанд. Инчунин, механизми сесатҳаи идоракунии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ вобаста ба силсиламурааттабии роҳҳои автомобилгарди кишвар пешниҳод карда шудаанд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки:

- ғояи асосии диссертатсия дар асоси дастурҳо, баромадҳо ва Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва андешаи олимони соҳаи иқтисодиёт, ҳамчунин, омӯзиши асарҳои олимони ватаниву хориҷӣ дар самти таҳқиқоти гузаронидашудаи муаллиф, асоснок карда шудаанд.

- ҳулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудаанд;

- маълумотҳои дар таҳқиқоти диссертатсионӣ истифодашуда дақиқ буда, ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ кифоя мебошад ва аз ҷониби муаллиф коркарди омории маълумотҳои расмӣ ғайрирасмӣ мақсаднок сурат гирифтааст;

- натиҷаҳои таҳқиқот дар нашрияҳои илмии бонуфуз интишор гардидаанд, ки моҳияти таҳқиқоти диссертатсиониро оид ба масъалаҳои ташкили фаъолияти истеҳсолии инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ кишвар собит менамоянд;

- пешниҳоду тавсияҳои муаллиф ба ҳалли масъалаю мақсадҳои дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 (БМР), Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 (БМР), Барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 равона карда шудаанд.

Саҳми шахсии доктараби дараҷаи илмӣ:

- таҳияи нақша ва барномаи гузаронидани таҳқиқот, чамбӯварии маълумоти зарурӣ ва баррасии адабиёти илмӣ ва нашрияҳои даврӣ оид ба бахшҳои таҳқиқот, асосноккунӣ ва интихоби усулҳои коркарди иттилоот, таҳқиқоти мустақим, таҳияи моделҳои математикии идоракунии равандҳои рушди объекти омӯзиш ва тафсири натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф мебошад. Муҳаққиқ микдори кофӣи мақолаҳоро оид ба мавзӯи таҳқиқот нашр карда, дар апробатсия ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бевосита иштирок кардааст. Натиҷаҳои таҳқиқот дар шакли хулоса ва пешниҳодҳо дар мақолаҳои илмӣ пешниҳод гардидааст.

- муқаррароту хулосаҳо ва нуктаҳои муҳими диссертатсия дар конференсияҳои илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, семинарҳои ҷумҳуриявии илмию амалӣ, мизҳои мудаввар ва конференсияҳо, ки дар Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ баргузор гардиданд, муҳокима шуда, сазовори баҳои мусбӣ гардидаанд;

- муқаррароту хулосаҳо ва нуктаҳои муҳими диссертатсия дар конференсияҳо ва семинарҳои ҷумҳуриявӣ байналмилалӣ, семинару конферонсҳои дохилии Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ дар солҳои 2010 – 2023 ироа гардидаанд;

- муқаррароти асосии диссертатсия дар 41 асари муаллифӣ бо ҳаҷми умумии 40,6 ҷ.ҷ., аз он ҷумла, 26 мақола дар маҷаллаҳои илмӣ ва нашрияҳо мебошанд, ки ба рӯйхати маҷаллаҳо ва нашрияҳои тақризшавандаи аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, 8 мақола дар дигар нашрияҳои илмӣ нашр гардидааст;

- натиҷаҳои кори диссертатсионӣ, ки дар конференсияҳои илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, ҷаласаҳо, семинарҳо (солҳои 2010-2023), дар Шурои илмӣ-техникии Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар семинарҳои илмӣ-назариявии Институти иқтисодиёт ва демографияи АМИТ, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ баргузор гардидаанд, аз тарафи муаллиф тариқи маъруза баён гардидаанд.

Дар маҷлиси Шурои диссертатсионии 6D.КОА-017 аз санаи 02.04.2024 қарори сазовор донишгари Бобозода Комил Олимҷон бо дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.06 – Иқтисодиёт ва идоракунии тибқи самтҳои фаъолият (08.00.06.04 - Ташкил ва идоракунии корхонаҳо, низомҳо ва комплексҳо) қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шурои диссертатсионӣ 10 нафар иштирок доштанд, аз он ҷумла, 5 нафар доктори илм аз рӯи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда, ки аз онҳо 1 нафарашон ба таври маҷозӣ (онлайн) иштирок намуд, Аз 10 нафар иштирокдоштагон дар маҷлис, ки ба Шуро шомил буданд, овоз доданд: тарафдор 10 нафар, муқобил – нест, бетараф - нест, бюллетенҳои безътибор - нест.

Раиси Шурои диссертатсионии

6D.KOA-017 назди ИИД АМИТ, д.и.и.



Ш.Б. Чонмамадов

Котиби илмии Шурои диссертатсионии

6D.KOA-017 назди ИИД АМИТ, д.и.и.

Б.М. Шарифзода

«02» апрели соли 2024